

## Тақриз

ба автореферати диссертасияи номзадии Саъдуллозода Исматулло Саъдулло дар мавзуи «Хусусиятҳои мавзуй ва жанрии ашъори Алимуҳаммад Муродӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик, равобити адабӣ пешниҳод гардидааст.

Алимуҳаммад Муродӣ яке аз шоирони соҳибқалам ва маъруфи адабиёти имрӯзи тоҷик ба ҳисоб рафта, фаъолияти шоирии ўз аз нимаи солҳои 70-ум оғоз ёфта, хушбахтона, имрӯз низ давом дорад. Муродӣ, метавон гуфт, аз суханварони пурмаҳсул ва пуркори адабиёти имрӯзи тоҷик аст ва то ба ҳол 9 маҷмуаи ашъори шоир бо унвонҳои “Дастниҳол”, “Нози Наврӯз”, “Роҳи рӯҳ”, “Чароғи рӯзадор”, “Ҳайрбоди баҳор”, “Моҳи ҳасрав”, “Боғи мурод”, “Сунбулкон”, “Шафақи шом” ба чоп расидаанд, ки, дар ҳақиқат, гувоҳ бар фаъолияти шоистаи адабии шоиранд.

Бо ин ки дар адабиётшиносии тоҷик роҷеъ ба эҷодиёти пурмуҳтаво ва ашъори пурмояи Алимуҳаммад Муродӣ аз ҷониби қисмате аз аз аҳли таҳқиқ, аз ҷумла: М. И момов, Ш. Раҳмонов, А. Кӯчаров, Н. Сироҷӣ ва амсоли инҳо дар шакли мақолаҳои хурду бузург андешарониҳое шудаанд, аммо то ба ҳол аз ҷониби ягон муҳаққиқе пажӯҳиши густардаву алоҳидае дар шакли як таҳқиқоти диссертационӣ сурат нагирифтааст. Бинобар ин, таҳқиқоти Саъдуллозода Исматулло Саъдулло дар мавзуи «Хусусиятҳои мавзуй ва жанрии ашъори Алимуҳаммад Муродӣ» нахустин кори баанҷомрасидаи диссертационӣ маҳсуб мешавад, ки маҳз ба эҷодиёти адаби мазкур ихтисос ёфтааст.

Мавзуи таҳқиқии интихобнамудаи Саъдуллозода И.С. аз ҷумлаи мавзуъҳое шумурда мешавад, ки ба самти адабиётшиносӣ ва шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.01. – Адабиёти тоҷик. Равобити адабӣ комилан мувофиқат менамояд.

Аҳаммияти қобили таваҷҷӯҳи кори илмии унвонҷӯи мазкур ва навғонии таҳқиқӣ ўз дар он инъикос мегардад, ки дар адабиётшиносии муосири тоҷик нахустин бор дар иртибот бо саҳми Алимуҳаммад Муродӣ дар рушду ташаккули дарунмояи шеъри муосири тоҷик – дар намои анвои гуногуни шеърии ўз дар шакли як коркарди алоҳидаи диссертационӣ таҳқиқоти фароригу бисёрпаҳлу сурат гирифтааст.

Эътидоднокии натиҷаҳои таҳқиқ бо он собит мешавад, ки дар таҳқиқи диссертационӣ аз консепсияҳои илмӣ ва назарии адабиётшиносии ватаниву хориҷӣ истифода мешавад. Дар маҷмуъ,

дарацай эътимоднокии натицаҳои таҳқиқ бо дақиқияти маълумот, мутобиқат намудани ҳачми маводи таҳқиқ, коркарди натицаҳои таҳқиқ, ҳачми интишорот ва интихоби дурусти методи таҳқиқ масбут гардидааст. **Хулоса ва тавсияҳо** дар асоси таҳлили илмии натицаҳои таҳқиқи назарӣ пешниҳод гардида, дурнамои мавзуи таҳқиқӣ муайян шудааст.

**Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ** дар он зоҳир мешавад, ки андешаҳоеро, ки муаллифи диссертатсия дар иртибот бо ҳасисаҳои ҳаётиву эҷодии Алимуҳаммад Муродӣ ва ҷанбаҳои соҳторӣ, мавзӯй, сабкиву услубӣ, ҳунарӣ ва бедеии ашъори ўбаён кардааст, метавон зимни омӯзиш ва таҳқиқи масоили назариявии ҳам ашъори суннатӣ ва ҳам шеъри нав, ҳамчунин, таҳия, коркард ва мураттаб соҳтани барномаҳои дарсӣ, маводду васоити таълимии марбут бар назм, навиштану таълифи осори гуногунсатҳи илмӣ, амсоли: мақолаҳо, монографияҳо ва диссертатсияҳо ва дигар анвои корҳои илмӣ ба таври васеъ истифода кард.

Довталаби дарацай илмӣ дар иртибот бо мавзуи таҳқиқаш 7 мақолаи илмиро ба нашр расонидааст, ки аз онҳо 4-то дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3-тои боқимонда дар дигар маҷмуаву нашрияҳо чоп гардидаанд. **Маводди банашррасида** бо мавзӯъ ва мундариҷаи таҳқиқи диссертационии унвонҷӯ робитаи зич дошта, нуктаҳои асосӣ, натицаҳо ва мазмуни онро инъикос менамоянд ва, бад-ин тарик, саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳанд.

Диссертатсияи аз муқаддима, 3 боб, 10 фасл, 7 зерфасл, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат буда, дар умум 179 саҳифаи компијутериро фаро мегирад. Он чи муаллиф дар қисмати мундариҷа ва муқаддима матраҳ ва масъалагузорӣ кардааст, дар ҳар бобу фусули кор ҳалли комили худро ёфтааст.

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамии мавзуи интихобнамуда, дарацай таҳқиқи мавзӯъ ва робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ё мавзуоти таҳқиқ, мақсаду вазифаҳо, объект ва мавзуи таҳқиқ, асосҳои назарӣ ва методологии таҳқиқ, сарчашмаҳои таҳқиқ, навгонии илмии диссертатсия, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ, мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дарацай илмӣ, тасвиби амалии натицаҳои таҳқиқ, нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ва соҳтору ҳачми кор бо низоми муайян шарҳу баён ёфтаанд.

Дар боби якуми диссертатсия – «Рӯзгор ва осори Алимуҳаммад Муродӣ», ки фарогири ду фасл мебошад, муаллиф кӯшидааст ҳаёт ва фаъолияти эҷодии шоирро мавриди таҳқиқ қарор бидиҳад. Он чи дар фасли дувуми боби мазкур шоистай зикр аст, ин аст, ки муаллиф мароҳили рушди иҷтимоии шоирро аз даврони ба дунё омаданаш то бад-ин рӯзон ба таври равшан шарҳ дода, дар такя бар он рӯ ба эҷод овардани ўро, аз даврони шуравӣ то имрӯз баррасӣ кардааст. Муаллиф роҷеъ ба тамоми осори банаширрасидаи Муродӣ маълумот дода, осори шоирро дар ҳийтаи ҷадвали алоҳидаи басомади анвои шеъри вай нишон додааст, ки шоистай зикр аст.

Дар боби 2-юми диссертатсия – «Ҷанбаҳои мавзуии ашъори адаб», ки аз чаҳор фасл иборат аст, муаллифи диссертатсия роҷеъ ба чаҳор мавзуи ашъори Муродӣ: Ватан ва ватандӯстӣ, бачагӣ, ситоиши модар ва тараннуми ишқу муҳаббат, ки аз мавзуоти асосӣ ва меҳварии эҷодиёти вай маҳсуб мешаванд, таҳқиқот бурдааст. Дар ҳар чаҳор фасл муаллиф андешаҳои худро бо амсилаи шоҳиди мӯътамад аз эҷодиёти Муродӣ асоснок намудааст. Ҳама мисолҳои шеърии овардаи муаллиф бо мундариҷаи фаслҳо робитаи зич дошта, даовии соҳиби таҳқиқро дар иртибот бар матолиби пешовардааш собит месозанд.

Дар боби 3-юми диссертатсия, ки мавсум ба «Хусусиятҳои жанрии ашъор ва ҳунари нигорандагии шоир» ва фарогири чаҳор фасл мебошад, муаллиф кӯшидааст, ки дар фасли нахуст роҷеъ ба мавқеи се жанри суннатӣ: ғазал, рубой ва дубайтӣ дар эҷодиёти шоир; дар фасли дувум дар хусуси шеъри нав дар мисоли чаҳорпора, шеъри нимоӣ ё арузи нав, ашъори хурди тасвирий, ки аз он ба унвони шеъри модерн, шеъри мансур ё хусравонӣ низ ном мегиранд; дар фасли сеюм роҷеъ ба вазни ашъори шоир ва дар фасли чаҳоруми боби мазкур дар хусуси ҳунари нигорандагии Муродӣ таҳқиқот бубарад. Он чи ки дар ин боб, маҳсусан, шоистай зикр аст, таъйини авзони шеърҳои Муродӣ аз ҷониби муаллифи диссертатсия аст. Агарчи дар автореферати кор ба мӯчиби камгунҷоӣ мисолҳои шоҳид дар иртибот бо вазнҳои ашъори шоир оварда нашудаанд ва наметавон то чи дараҷа сиҳат будани таъйиноти онҳоро эътироф кард, асос ин ҷост, ки муаллиф ҳам анвои суннатӣ ва ҳам ғайрисуннатии ашъори Муродиро тавассути ҷадвали ҷудогонае ҳам аз нигоҳи басомади онҳо, ҳам аз ҳайси мансубияти баҳрӣ муайян кардааст, ки ин аз жарфои пажӯҳиши ўгувоҳӣ медиҳад.

Бо вуҷуди муваффақиятҳо, дар таҳқиқоти диссертатсионии Саъдуллозода Исматулло Саъдулло баъзе камбуҷдову ғалатҳо мушоҳида

мешаванд, ки бар ҳусну тамомати кор то чое халал ворид месозанд. Бинобар ин, ҷиҳати пешрафти таҳқиқоти минбаъдаи муаллиф зикри онҳоро зарур мешуморем:

1. Ба андешаи мо, унвони кор бояд “Алимуҳаммад Муродӣ ва ҳусусиятҳои мавзӯй ва жанрии ашъори ў” мешуд, на ба тариҷе ки муаллиф онро барои ҳимоя пешниҳод кардааст. Зоро боби нахусти кор маҳсус ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодии шоир бахшида шудааст ва танҳо дар боби дувум муаллиф ба асли мақсад рӯй овардааст. Ин шеваи таҳқиқи муаллиф нишондиҳандай он аст, ки вай ҷуз аз баррасии ҳасисаҳои мавзуиву жанрии ашъори Алимуҳаммад Муродӣ, ҳамчунин, ба рӯзгор ва эҷодиёти ў низ назар дӯхтааст ва як боби бузургу мукаммали корашро бар ин мавзӯй ихтисос додааст. Бинобар ин, метавон гуфт, дар кор на танҳо вижагиҳои ҳунаригу мавзуии ашъори шоир, ҳамчунин, ҳасисаҳои ҳаётиву эҷодии ў низ даҳл шудаанд.

2. Дар фасли чаҳоруми боби сеюми кор муаллиф зимни овардани ин мисраоти Муродӣ:

Чароғе ҳамчу ҷашми духтари рӯпӯш  
Миёни ҷодари рангаш сиёҳи ҷут.  
Шабе буд,  
Як шаби дамдузд,

ташбехи мисраи 1-умро нодуруст шарҳ додааст. Ба андешаи муаллиф, ибораи “ҷашми духтар” (дар мисраи аввал) дар баробари вожаи “шаб” (дар мисраи сеюм) ҷузъи мушаббаҳи ташбех, яъне монандшаванда ба ҳисоб меравад, ҳол он ки ҷузъи мушаббаҳи мисраи якум на ибораи мазкур, балки вожаи “чароғ” аст. Яъне, шоир ҷароғро ба ҷашми духтари рӯпӯш монанд кардааст, на баръакс. Баъдан, дар мисраи охир шояд ба хотири саросемагӣ дар чоп бошад, ба ҷойи “марди дамдузд” – “шаби дамдузд” оварда шудааст, ки он ислоҳ металабад; ҷароғро ба ҷашми духтари рӯпӯш монанд кардааст, на баръакс. Бар илова, муаллифи кор дар шарҳи ташбеҳоти мисоли боло бояд дар баробари монандшавандаву монандкунанда, ҳамчунин, дар ҳусуси вучуҳоти шабаҳ, яъне сабабҳои монандкуни (дар мисраи якум: “рупӯши”, дар мисраи охир: “дамдуздӣ”) низ сухан меронд

3. Дар кор ҷуз аз камбуҷҳои назири фавқ, ҳамчунин, ҷо-ҷо ҳатоҳои имлой (ба ҷойи “райъ” – “райъ”: автореф., саҳ. 5; ба ҷойи “шучоъу часур” ё “шучоъву часур” – “шучою часур”: автореф., саҳ. 9), услубӣ (6 бори номувофиқатии мубтадоҳои чидашуда бо ҳабари муфрад (яъне: дар

шумораи танҳо) дар мисоли феъли “шудааст”: автореф., саҳ. 11) ва хатоҳои техникий (ба ҷойи “расидан” – “расдан”: автореф., саҳ. 5) мушоҳида мешаванд, ки ислоҳи онҳо, албатта, бар камоли кор мефизояд.

Аммо вуҷуди камбуду хатоҳои зикршуда агарчи баъзе ҷиддиянд, дар умум бар тамомати кор таъсири бузург расонида наметавонанд, чун онҳо маҳдуд бар вожаҳову ибораҳоянд.


Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои бачопрасонидай муаллиф муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос намуда, бо меъёрҳои роиҷи кори илмӣ мутобиқат менамоянд. Таҳқиқоти диссертатсионии **Саъдуллозода Исматулло Саъдулло** бо ихтисоси илмии интихобнамудааш мувофиқат менамояд. Мавзуи диссертатсия ва мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзӯъ ва масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.01 – **Адабиёти тоҷик, равобити адабӣ** комилан мувофиқат мекунад.

Коркарди илмии натиҷаҳои таҳқиқ ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ба меъёр ва талаботи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошанд.

Хулоса, таҳқиқоти номзадии **Саъдуллозода Исматулло Саъдулло** дар мавзуи «Хусусиятҳои мавзӯй ва жанрии ашъори Алимуҳаммад Муродӣ» ба талаботи бандҳои 31, 33-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он ба дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик, равобити адабӣ сазовор мебошад.

Муқарриз:

Доктори илмҳои филологӣ, профессор,  
мунири кафедраи забон ва адабиёти тоҷики  
Донишгоҳи давлатии Данғара:  
Сана: 01.09.2025

 Сайдчаъфаров О.Ш.

Маълумот барои тамос:  
Суроғ: 735320, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
вил., Ҳатлон, ноҳ. Данғара, кӯч. Марказӣ  
Тел: (+992) 909093184  
E-mail: Ozod\_060374@mail.ru

Имзои Сайдчаъфаров О.Ш.-ро тасдиқ менамоям:  
Сардори шӯъбаи кадрҳо ва корҳои мажсусӣ  
Донишгоҳи давлатии Данғара:

Тоирзода С.Т.



Маълумот барои тамос:

Суроға: 735320, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
вил., Ҳатлон, ноҳ. Данғара, кӯч. Марказӣ, 25

Тел: (+992) 8331222806; 905773310

E-mail: [dddangara\\_2013@mail.ru](mailto:dddangara_2013@mail.ru);  
[avliyoqulov97@mail.ru](mailto:avliyoqulov97@mail.ru)

Сана: .02.09.2025